

١٤٦٧ م ٩٨

Bagu - Гадриз
May 149138

ШАРКИ СУРХ

149138
Bagu

شماره ۱۴۹۱۳۸

صفحہ ۹۱



1958



МАЛИКУШШУАРО БАХОР

Б. ЖОЛА

Маликушшуаро Мұхаммадтақы Баҳор як шоири бузург, нависанда ва адиби тавоно, рўзноманигори мутараққӣ, сулхҷӯй бозътибод ва ходими намоёни чамъиятии Эрон ба шумор мерафт. Ўдар декабри соли 1886 дар шаҳри Машҳад ба дунъё омад.

Падари ў Мұхаммад Козим Сабури шоири қасидасаро буд, ки бо фармони Носириддин шоҳи қочор лақаби маликушшуарой гирифта буд.

Баҳори чавон, ки истеъоди шоириро аз падар ҳамчун мерос гирифта буд, забон ва адабиёти форсӣ ва арабиро назди устодони адаб биомӯҳт ва ба зудӣ тавонист қариб 20 ҳазор байт шеъри шоирони классикро аз бар кунад.

Ў, ки дар мактаби ҳазорсола шеъри форсӣ парвариш ёфта буд, дар оғози чавонӣ он қадар шеърҳои баланд меғуфт, ки шунавандагон бовар намекарданд, ки ашъор аз ў бошад, ва меғуфтанд падараш ё қаси дигар барои ў шеър меғӯяд ва барои санчиш шоири чавонро ба мушоираҳои душвор даъват мекарданд. Масалан, вакте ба ў пешниҳод шуд, ки қалимаҳои тасбех, ҷароғ, намак ва ҷинорро фавран ба тарзи бадеҳа дар як рубой ҷой диҳад, Баҳор баъд аз каме андеша чунин гуфт:

Бо хирқаю тасбех маро дид чу ёр,
Гуфто зи ҷароғи зӯҳд н-ояд анвор.
Қас шаҳд надидааст дар кони намак,
Қас мева начидааст аз шоҳи ҷинор.

Бори дигар ба ў гуфтанд, ки рубоии дигаре бо ин қалимаҳо бисозад: хурӯс, ангур, дурафш, санг. Баҳор фавран гуфт:

Барҳост хурӯси субҳ, бархез, эй дӯст!
Ҳуни дили ангур фикан дар рагу пӯст!
Ишқи ману ту қиссаи мушт асту дурафш,
Ҷаври туву дил сӯҳбати санг асту сабӯст.

Баҳор дар мушоираҳо ҳамеша ғолиб мешуд ва ба эҳтироми мардум сазовор мегардид. Бо вучуди ин падари ў Сабури намехост, ки писараши шоир шавад ва ҳамеша бо ў мухолифат карда меғуфт: дар даврони оянда бо шоирӣ қасе наметавонад нон бихӯрад, бояд ягон қасби дигарро пеш гирий...

Аммо ин суханон натавонистанд оташи завқу истеъдоди Баҳорро хомӯш кунанд. Бинобар ин ў шоириро бо ҳамаи душворӣ ва нокоми-хояш аз савдогарӣ ё ягон қасби дигар афзал донист. Муҳаммад Козим Сабурӣ дар соли 1903 вафот ёфт ва Баҳори 18-сола мачбур шуд, ки сардории ахли ҳонавода (модар, ду додар ва ҳоҳар)-ро ба ўҳдаи ҳуд гирад. Шоири ҷавони боистеъдод дере нагузашта дар байни шоирони мамлакат ном баровард ва мартабаи сарварӣ пайдо карда, бо фармони Музаффаридин-шоҳ соҳиби лақаби маликушшуаро гардид.

Маликушшуаро Баҳор дар инқилоби машрутият¹ (солҳои 1906—1911) дар пешопеши шуарои муборизи дигар, монанди Лоҳутӣ, Дехҳудо, Ашрафи Гелонӣ, Ориф, Ваҳиди Дастгурдӣ ва дигарон бо озодиҳоҳон дар муборизаи зидди истибодд ҳамкорӣ мекард.

Вай бо ашъори оташин, бо таснифҳои инқилобӣ ва бо нутқҳои таъсирбахши ҳуд мардумро дар муборизаи зидди зулму истибодд мусаллаҳ мекард.

Дар соли 1908 Муҳаммадаӣ-шоҳи кочор бо кӯмаки қувваҳои иртироии доҳилий ва ҳориҷӣ маҷлиси шурӯро миллиро ба зери тирҳои туп гирифт ва қисми зиёди озодиҳоҳонро кушт. Маликушшуаро Баҳор ба ин муносибат мустазоди маътуруфи ҳудро, ки бо ин сатрҳо сармешавад:

Бо шаҳи Эрон зи озодӣ сухан гуфтан ҳатост,
кори Эрон бо ҳудост,

дар рӯзномаи мутараққии „Ҳуросон“ ба чоп расонид ва он дар саро-
сари Эрон машҳур шуд.

Дар соли 1909, ки машрутроҳон фатҳ карданд ва Муҳаммадаӣ-шоҳ аз салтанат маъзул шуд, дар Текрон, Ҳуросон ва бисъёර шаҳрҳои Эрон ҷашиҳо барпо шуд ва ашъор ва сурудҳои Баҳор дар он ҷашиҳои шоди ҳонда мешуданд ва шоири ҷавон дар миёни мардум шӯҳрати шоирии ҳудро ба даст овард. Маликушшуаро Баҳор на танҳо бар зидди душманони доҳилий мечангид, балки бо нафрат ва ҳашми бисъёර бар зидди истилогарони ҳориҷӣ низ мубориза мекард.

Дар соли 1907, ки империализми англisis ва Россияи подшоҳӣ Эронро ба ду мінтақаи нуғузи ҳуд тақсим карданд (қисми шимолии Эрон мутааллиқ ба Россияи подшоҳӣ шуд ва қисми ҷанубии он мутааллиқ ба Англия), Баҳор ба аломати эътиroz қасидан машҳури ҳуд „Паём ба вазiri ҳориҷии Англия“-ро суруд.

Шоири Ҳуросон зулму фишори казакҳои подшоҳиро аз наздик медид, дар ашъор ва мақолоту нутқҳои ҳуд бар зидди царизм мубориза мекард. Он давра даврае буд, ки большевикҳои шарафманд ва инсондӯст бо раҳбарии Ленини бузург барои маҳви мутлақияти подшоҳӣ ва дар роҳи озодии тамоми меҳнаткашони рӯи замин мубориза мекарданд. Баҳор ин ғурӯҳ русҳоро дар солҳои охири умраш шинохт ва дар бораи онҳо гуфтааст (айнан):

„Ман ҳубқалтар ва мардумдӯсттар аз русҳо аҳаддеро наидам
ва ошкор мегӯям ки русҳо дар айни ҳушунати зоҳирӣ, ки ҳатто дар
амал ҳам ин ҳушунатро ба рӯз медиҳанд, дар ҳушқалбӣ ва садо-
кату мардумдӯстӣ, ба шарте, ки аз дари ҳақиқат бо онҳо дароед, на-
зир надоранд“²

Маликушшуаро таърихи дунъё ва таърихи фольклори Эронро

¹ Инқилоби машрутият—революцияи конституционӣ.

² Маликушшуаро Баҳор. Таърихи мухтасари эҳзоби сиёсии Эрон, Текрон, соли 1324 шамсия.

хуб медонист, аз он чиҳат дар ашъори ў афсонаҳои қадимӣ ва ҳодисаҳои таъриҳӣ зиёд дид мешаванд. Бузургтарин асари таъриҳии ў дар шеър таркибандест, қариб ду ҳазор байт, ки дар он таъриҳчай мухтасари Эронро аз замони Каюмаре то қарни XX шарҳ медихад.

Таърихи манзум ё гӯшае аз таъриҳ ба шакли шеър дар Эрон зиёд навишта шудааст, ки дурахшонтарини онҳо „Шоҳнома“-и Фирдавсӣ бузург аст. Навоварии Бахор дар назми ривоятҳои таъриҳӣ дар ин аст, ки ў нишон медиҳад, ки подшоҳони золим ва ҷаҳонгир бо нангӣ абадӣ аз дунъё рафтаанд ва баръакс онҳое, ки ба мардум наздик шудаанд ва барои мардум кор кардаанд, номашон дар хотири ҳалқҳо ва дар таъриҳ зинда мондааст. Ин асари Бахор аз барҷастатарин осори шеърӣ дар адабиёти форсии асри ҳозира аст.

Фаъолияти журналистии Бахор аз соли 1909 сар мешавад ва то соли 1943 дамом мекунад. Ў дар соли 1910 узви ҳизби „демократ“ шуд, ки инқилобчи машҳур Ҳайдар Амуғли онро раҳбарӣ мекард. Дар ҳамон сол рӯзномаи „Навбахор“-ро интишор дод ва чун бо амри сафирҳои Англия ва Россия он рӯзнома баста шуд, Бахор рӯзномаи „Тозабахор“-ро ташкил кард. Ин рӯзнома ҳам дам ба дам таъқиб карда мешуд ва Маликушшуаро бо нӯҳ нафар аъзоёни ҳизби „демократ“ ба Техрон бадарға гардид.

Як сол баъд Бахор аз бадарға бозгашт ва дар рӯзномаи „Навбахор“ бар зидди хурофоти мазҳабӣ ва барои озодии занон маколаҳое навишт, ки аз онҳо рӯҳониёни мутаассиб ба ғазаб омада шоирро ба кофирий айбордor карданд.

Дар соли 1914 Бахор намояндаи давраи сейӯми маҷлиси шӯрои милли (парламент) шуд ва ба Техрон кӯчид ва то охири умр дар он зиддагӣ кард (ба истиснои солҳое, ки ба шаҳрҳои дигар ҳабс ва бадарға мешуд).

* * *

Авзои сиёсӣ-иқтисодии Эрон дар солҳои ҷанги аввали ҷаҳонӣ бисъёр бад буд. Империалистҳои Россияи подшоҳӣ ва Англия аз як тараф, сармоядорони Германия, аз тарафи дигар, Эронро майдони тоҳту този ҳуд қарор дода буданд.

Озодиҳоҳон ва равшанфирони Эрон, ки аз натиҷаи инқилоби машрута норозӣ буданд, роҳҳои наве ҷустуҷӯ мекарданд, ки зиндаги-ашонро иваз кунад. Вале аксари ин роҳҳо бо сарнайзаи империалистҳои ҳориҷӣ ва иртиҷои доҳилий баста шуда буд.

Маликушшуаро дар пешопеши табакаи равшанфирни инқилобии Эрон қадам мегузошт. Вале аксар вақт дучори бемуваффоҳиятӣ мешуд. Мутаассифона дар ин давра аксаран Бахор дудилагӣ мекард ва гумроҳ мешуд.

Дар соли 1915 империалистҳои Россияи подшоҳӣ ва Англия мувоғики шартномаи байни ҳуд Эронро ба як қишивари мустамликаи ҳуд табдил доданд ва Бахор ба ин муносибат қасидаи „Хиёнат“-ро сӯруд.

Дар ҳамон сол ҳавфи он буд, ки қувваҳои ҳарбии подшоҳӣ Техронро истило кунанд, бинобар ин ҷанди нафар аз кормандони давлат, намояндагони парламент ва озодиҳоҳон ба Кум мӯҳочират карданд, (1915) ва маликушшуаро низ дар қатори онҳо буд. Дар байни роҳ дасташ шикаст ва Бахор ба Техрон баргашт. Дар он ҷо мақолае ба номи „Душман ҳамла кард“ навишт ва барои он ба Ҳурросон бадарға карда шуд.

Барои ин ки бо афкори онрӯзai Баҳор бештар ошно шавем, бо-
яд шеъри „Пешгӯй“-и уро бихонем:

Бахоро, бихил, то гиёхе барояд,
Дурахше зи абри сиёхе барояд.
Дар ин тирагӣ сабр кун шоми ғамро,
Ки аз домани Шарқ моҳе барояд.
Ба бедоди бадҳоҳ имрӯз сар кун,
Ки рӯзи дигар додҳоҳе барояд...

Вазъи Эрон ва ҷаҳон тавре шуда буд, ки ҳамаи башардӯстон дар интизори ҳодисаи наве буданд, ки зиндагии миллиатҳоеро, ки дар оташи ҷангу факру зулм месұхтанд, иваз кунад. Революцияи Октябрி Кабир он дурахшеб буд, ки, абрҳои сиёҳи зиндагии заҳматкашонро шикофт ва он моҳе буд, ки аз домани Шарқ сар зад. Сарнагун шудани коҳи зулми подшоҳӣ ва фирузии бузурги Революцияи Октябрь ҷунбиши фикрии нав дар ҷаҳон ба вуҷуд овард.

Ин революция ба Эрон низ таъсир кард. Қиёми шайх Муҳаммади Ҳиёбонӣ дар Озарбойҷон, исъёни Муҳаммадтақиҳон дар Ҳурсон, ҷунбиши Кӯчакхон дар Гелон ва дигар ҷунбиҳои озодиҳоҳонаи милли дар Эрон инъикоси ин таъсири Революцияи Октябрь буд. Ин революция ба адабиёти форсӣ низ асар кард. Орифи қазвии ва Ишқӣ, ки ҳар ду шоири мутараққӣ ва инқилобӣ буданд, дар солҳои 20-ум Ленинро дар ашъори худ таърифу тавсиф карданд.

Маликушшуаро Баҳор дар он замон дар яке аз баромадҳои худ дар бораи Ленин гуфт: „Ду душман аз ду сӯ ресмон ба гулӯи касе андохтанд, ки уро ҳафа кунанд. Ҳар қадом як сари ресмонро ғирифта мекашиданд ва он бадбаҳт дар миёна тақалло мекард. Он гоҳ дастӣ начотбахш пайдо шуду яке аз он ду сари ресмонро раҳо кард ва гуфт: эй бечора, ман бо ту бародарам ва марди бадбаҳт начот ёфт. Он мард, ки ресмони гулӯи моро раҳо кард, Ленин аст.“

Баҳор дар соли 1917 дар қасидан „Марғи тизор¹“ аз Революцияи Октябрь ёдоварӣ мекунанд, вале ба хубӣ пайдост, ки шоир бо сабабҳои объективии революция ва бо ҳарактели таърихии диктатураи пролетариат ошной надорад.

Фаъолияти шеърии Баҳор дар ин давра монанди давраҳои пеш аз ин пурҷушу ҳурӯш нест. Умуман, дар солҳои 1914—1920 шеър дар Эрон ҷандон равнақе надошт. Бештарини шоирон аз эҷодиёти мус-тақилона даст қашида, ба тақлиду мушоираҳо машғул мешуданд.

Хизмати Баҳор дар ин давра ташкили анҷумани адабии „Донишкада“² аст, ки баъдҳо ин анҷуман бо номи „Донишкада“ (дар соли 1918) журнале нашр кард, ки он аз як сол бештар давом накарда, баста шуд, вале таъсираш дар адабиёти Эрон зиёд буд ва Баҳор на-зарияҳои материалистии худро доир ба адабиёт ба шакли мақолаҳои адабӣ шарҳ дод.

Ҷанде аз шоирон ва нависандагони мутараққии Эрон монанди Эраҷ Мирзо, Рашиди Ёсами, Саид Нафисӣ, Аббос Иқбол, Оштиёнӣ Зарра ва дигарон осори худро дар журнали „Донишкада“ ба чоп мерасонанд. Журнали „Донишкада“ барои шеъру адабиёти нави форсӣ замине ҳозир кард.

Баҳор дар давраҳои ҷорӯм, панҷӯм ва шашӯми маҷлиси миллии Эрон, ки дар ин давраҳо Ризошоҳи Паҳлавӣ ба сари ҳокимият омада буд, узви маҷлиси шӯрои милли ҳисоб меёфт.

¹ Тизор (царь)—подшоҳи Россия.

* * *

Дар соли 1921 дар зиндагии сиёсии мардуми Эрон ду ходисай мүхимме рўй дод: 1) Баста шудани шартномаи байни СССР ва Эрон, ки дар натиҷа он давлати Советӣ бо роҳбарии Ленини бузург занчири зулму бедодгари Россияни подшохиро аз дасту пои мардуми Эрон боз кард. Метавон гуфт, шартномаи соли 1921 оинае буд, ки мардуми Эрон тавонистанд фирӯзихои Революцияи Октябрь ва ҳакиқати ҳукумати заҳматкашонро дар он оина тамошо кунанд. 2) Табаддулоти соли 1921-ум, ки сабабгорони он Саидзиёуддин ва сардори сипоҳ—Ризошоҳ буданд. Пас аз шикасти ҳукумати подшоҳӣ империализми англisis, ки дар Эрон беракиб монда буд, шартномаи нангини соли 1919-ро баст, ки аз рӯи он мебоист иқтисод ва тартиботи Эрон ба зери назорати Англия гирифта мешуд. Азбаски мардуми Эрон бар зидди ин шартнома саҳт мухолифат карданд, давлати Англия дар соли 1921 фитнаи „чумхурий“-ро барпо кард, ки гӯё Саидзиёуддин ва сардори сипоҳ меҳоҳанд Эронро чумхурий кунанд. Гурӯҳе аз равшан-фикрон, ки Баҳор низ ҷузъи онҳо буд, аввал тарафдори чумхурий шуданд, vale ҷаҳоне ки чӣ будани „чумхурий“ фош шуд, ҳама бо он мухолифат карданд. Баҳор дар давраи пайҷуми маҷлиси шӯрои миллӣ ба сардори сипоҳ Ризошоҳ мухолиф баромад, ки дар натиҷа тарафдорони Ризошоҳ хостанд ўро бикушанд, vale ба ҷои Баҳор Вонзи қазви ниҳо куштанд. Баҳор ҳам аз минбари маҷлиси ва ҳам аз рӯзномаҳои ақаллият истифода мекард. Ҷунончи, ҳуди у менависад: „Идораи та моми ҷароиди ақаллияти он рӯз ва навиштани шабе ҳафт сармакола, илова бар мақолоти фаний ва адабӣ барои маҷаллот ба наср ва шеър ва муборизаи доими шугли ман буд“.

Мутаассифона, ин муборизаҳо ба натиҷае нарасиданд ва Баҳор се моҳ гирифтори зиндон шуд ва пас аз он ба шаҳри Бучнурд бадарға гардид. Қасидаи „Ҳаяҷони рӯҳ“, ки соли 1921 дар бадарғагӣ гуфтааст, моро бо рӯҳи азобидиаи Баҳор ошно мекунад:

Эй хома, дуто шав, в-эй ҳат, магзар!
В-эй нома дижам шав, в-аз ҳам бардар!
Эй сирӯи мардумӣ, бубар ҳорӣ,
В-эй куввати ростӣ, бикаши кайфар!
Эй гурсна, ҷон бидех ба пеши нои!
В-эй ташна, бимир пеши обашхвар!
Эй орзӯи дарози бехрӯзӣ,
Кӯтаҳ гаштӣ, ҳанӯз кӯтаҳтар!

Баҳор пас аз ҷанде ба Текрон бозгашт ва ду сол як газетаи нимрасмии Эронро идора мекард. Дар давраи шашӯми маҷлиси шӯро низ аз Текрон интихоб шуд ва пас аз он аз кори сиёсат канора гирифт. Ҳуди у менависад: „Ҳаётни сиёсии ман, ки ба ҳилофи рӯҳи шоирона ва нақизи олоти табии ва шахсияти воқеии ман буд, поён ёфт“.

Баҳор аз сиёсат дурӣ мечуст, vale натавонист аз зиндагии пургаму кулфати мардуми ҳуд дур бошад. Ўз зулму террори ҳукумати мустабидонга мудом шикоят мекард ва бо камоли бесабрӣ дар ҷустуҷӯи қуввае буд, ки бунъёди зулмро барафканад. Ўз ба қӯхи Дамованд хитоб карда мегуфт:

Аз оташи оҳи ҳалки мазлум,
В-аз шӯълаи кайфари ҳудованд,
Бифкан зи пай ин асоси тазвир,
Бигсили зи ҳам ин нажоду пайванд!
Баркан зи пай ин бино, ки бояд
Аз решаш бинои зулм барканд!

Якчанд моҳ пеш аз ин, то вақти чоп шудани девони маликуш-шуаро Баҳор дар Эрон касе гуфта наметавонист, ки ин шоири оташ-калам ҳаробӣ, фасод ва зулми ҳукуматдорони он замонро то чӣ ан-доза саҳт ва ҳаматарафа танқид кардааст. Вале ҳоло аз рӯи китобаш мо ин фаъолияти часуронаи ўро ба ҳубӣ дида метавонем.

Инак, якчанд намуна:

Душмани Эрон ба як қарор бувад сер,
Миллати Эрон ба як қарор ғурусна.
Серон муставчиби инояти шоҳанд,
Лекин муставчиби фишор—ғурусна...

Шоир аз забони ин ғуруснагон мегӯяд:

Зи дард нола намудем, нојмон бифушурд,
Ба аҷз нома навиштем, номамон бидарид,
Ба эътиroz гузаштем, арза кард ба қаҳр,
Даруни хона нишастем, хонамон кӯбид.

Ё ки дар бораи пойтакти Эрон мегӯяд:

Ҳама ё золиманд ё мазлум,
Нест ҳадди васат дар ин сомон.
Биллаҳ, ар ҷашнатон шавад пурашк,
Мекунед аз аёли ҳуд пинҳон,
Ки мабодо тавассути қулфат
Шавад он гиръя назди шахна аён.

Баҳор дар даврае, ки ҳатари марг ҳар лаҳза таҳдидаш меқард, ҳақиқатро ошкоро мегуфт. Ӯ наметавонист сокит бошад, зоро мӯдид, ки Ризошоҳ

Ҳаром соҳта бар ҳалқ зиндагию ба хеш
Ҳалол дошта молу мубоҳ соҳта хун.
Агар ба зиндан ҳалқи писар буранд ба тег,
Ба таъзият набувад модару падар мазъун.
В-агар бихоҳад наъши писар зи зинданбон,
Падар ба зиндан гардад бад-ин гунаҳ масҷун.

Баҳор бо „гуноҳи“ ин эътирозоташ дар соли 1930 маҳбус шуд. Ӯ дар қасидаи „Ғазаби шоҳ“ ва ҷанд шеъри дигараш гардонандагони ҷарҳои диктатураи истибдодро маҳқум соҳт.

Баҳор пас аз ҷанде аз зиндан баромад, вале аз ҷиҳати иқтисодӣ басе азоб қашид. Ҳост ба Ҳиндустон муҳочирият кунад, иҷозаташ на-доданд. Ноҷор барои машшати ҳонавода ва тарбияти шаш фарзандаш қарор дод, ки девони шеърҳои ҳудро чоп кунонад (солҳои 1932—1935), лекин ин ҳам мұяссарапаш нашуд. Зоро вакте ки 208 саҳифаи девон чоп шуда буд, ногоҳ цензори ҳокими шаҳр тамоми варақҳои чопшу-даро забт карду Баҳорро боз ба муддати панҷ моҳ ба зиндан андоҳт. Пас аз ин ҳабс шоир муддати як сол ба Исфаҳон бадарга карда шуд. Вай сабаби бадарғашавии ҳудро дар он донист, ки бо Шӯъла ном коммунисте ошной дошт.

Нишони шиква будиву ба ҳабс афтодӣ,
Кас ар қашидӣ боре яке баланд нафас.
Яке асир, ки гуфт: „Эй аҷал“, наҷотам дех,
Яке ба банд, ки гуфт: „Эй ҳудо“, ба додам рас!
Яке ба Эрон бозомада зи қишивари рус,
Яке аз Эрон карда гузар ба рӯди Арас.

Ба хашт сол аз ин пеш Шўъла номе, дод
Ба ман салому додам саломи ў вонас.
Ба солҳо пас аз он Шўъла иштирокӣ шуд,
В-аз ў ба чанд рафики чавон фитод қабас¹.
Бад-ин гуноҳ шудам панҷ моҳ зиндонӣ,
Сипас ба шахри Сифоҳон фитодам аз маҳбас.

Зиндагии Бахор дар Исфаҳон бехуда нагузашт, ў дар як сол қарib шаш ҳазор байт шеър гуфт, ки аксари онҳо танқидӣ ва иҷтимоӣ мебошанд. „Корномаи зиндон“ аз осори ин давра аст.

Бахор дар зери таҳдиди сарнайзаи полиция кирдорҳои зишти ҳо-кимони ризошоҳиро беамон фош ва мазаммат мекард.

Гар китобе оварад аз хона баҳрам ҳодиме,
Рӯи мизи мири маҳбас рӯзҳо меҳмон бувад.
Чузв-чузвашро муфатиш бозбинад, то мабод,
К-андар он ҷо нардбону найзахо пинҳон бувад.
В-ар хуриш орад зи баҳрам ло ба лояш ворасанд,
То магар ҳуд номае дар ҷавфи бодинҷон бувад.
Чист ҷурмаш?
—Карда ҷанде пеш аз озодӣ ҳадис,
То абад з-ин ҷурм матруди дари султон бувад.

Дар соли 1934 ҳангоми гузаронидани ҷашни 1000 солагии Фирдав-сӣ, Бахор бо қӯмаки сарвазири онвактаи Эрон Муҳаммадалии Фурӯғӣ, ки ҳуд марди адаб ва нависанда буд, ба Техрон бозгашт ва аз он пас ба вазифаи муаллими адабиёти форсӣ дар донишкадаи адабиёт ва таълими сабкшиносии адабиёти форсӣ машғул шуд. Бахор дар ин соҳа бо ҷону дил ҳизмат мекард. Доктор Парвез Ҳонларӣ, доктор Маҳдӣ Ҳамидӣ ва доктор Ҳативӣ, ки аз шоиرون ва нависандагони машҳури имрӯзи Эронанд, аз ҷумлаи шогирдони Бахор мебошанд.

Дар давраи истибоддӣ ҳар гуна садои ҳақ ва эътиroz бераҳмона ҳомӯш карда мешуд ва арзандатарин фарзандони мардуми Эрон дар ҳабсхонаҳо ва бадарғаҳоҳо азобу укубат мекашиданд. Бо дасти амалдорони шоҳ ба тарзи фоҷиавӣ қушта шудани доктор Аронӣ, Фарруҳӣ, Яздӣ ва Ишқиро миллати Эрон ҳеч гоҳ фаромӯш намекунад.

Бахор дар марсияе, ки барои дӯсти ҳуд Ишқӣ сурудааст, котилони ўро „левҳои хирасар“ меномад. Ин шеър шеъри машҳури Лермонтовро, ки ба мотами Пушкин сурудааст, ба ёди мо меоварад.

Бахор танҳо бо танқид кардани ҳаробиҳо ва зулм қаноат намекард, балки бо онҳо мечангид ва мардумро ба мубориза даъват мекард. Садои ҳулоҳонги ин даъвати олий аз сатрҳои шеъри „Шабоҳанг“ ба гӯши мо мерасад:

Он сияхлаҳза, ки аз гурснагӣ
Рухи атфоли ватан гардад зард.
Сабзхаттону ҷавонон ҳамагӣ
Байраки фатҳ ба каф баҳри набард.
Ту ҳам, эй пурӣ² дилозурдан маз,
Андар он рӯз ба ёд ор ин дарс.
Пой неҳ пешу ба тан пӯш кафсан,
Сари ғавғо шаву аз марг матар!

¹ Қа бас—рӯшнӣ.

² Пур—писар.

Оре, бист сол пас аз сурудани ин шеър, яъне соли 1901 писари барӯманди Баҳор—Мехрдод Баҳор даъвати падарашро пазируфта, дар митинги тарафдорони сулҳ „сари ғавғо“ шуд ва аз марг натарсид ва дар натиҷа ин часораташ аз тири душманони мардуми Эрон захмдор гардил.

Баҳор, ки дар давраи диктатураи бистсолаи шоҳ аз корҳои сиёсӣ озод буд, ба такмили маълумоти худ пардохта, осори илмӣ ва адабии гаронбаҳое ба ёдгор гузошт.

Баҳор як давраи комили бостоншиносӣ ва забонҳои форси қадим ва паҳлавиро назди профессор Херцфельди олмонӣ (1879–1948) дар муддати бештар аз сол омӯҳт ва осори зиёде аз паҳлавӣ ба форсӣ тарҷима кард, аз он ҷумла, „Ҷӯзи Зарирон“, „Дарҳати осурик“ ва гайраро аз забони паҳлавӣ аввал ба насли форсӣ тарҷима карда ва баъд онро ба назм даровардааст.

Осори дигари илмӣ ва таҳқикии Баҳор аз инҳо иборат аст. „Рисола дар ахволи Монӣ“, „Рисола дар шарҳи ҳоли Фирдавсӣ“, тасҳҳо ва таҳшии китобҳои „Мӯҷамал-ут-таворих вâlқisâs“, „Таърихи Сиистон“, „Ҷомеъ-ул-хикоёти Авғӯй“, „Таърихи Балъамӣ“ ва ҳамчунин таълифи романи „Найранги сиёҳ ё канизони сафед“. Гайр аз ин боз якчанд китоби дарсӣ, мақолот ва рисолаҳои фаровони илмӣ ва адабӣ таълиф кардааст.

Баҳор бо таълифи се ҷилд китobi „Сабкшиносӣ“ ба адабиёти форс хизмати хеле бузург кардааст. Дар ҷилди аввал муаллиф маълумоти муғассале роҷеъ ба забонҳо, ҳатҳо ва насли Эрони қабл аз Ислом медиҳад, дар ҷилҳои дӯйӯм ва саввӯм таърихи инкишофи насли форсиро аз асли даҳӯм то имрӯз ба таври дақиқ шарҳ медиҳад. Ҷилди ҷорӯми „Сабкшиносӣ“ дар бораи инкишофи назми форсӣ аз қарни даҳӯм ба ин тараф аст, ки Баҳор то оҳири умри худ ба навиштани он машғул буд ва оқибат онро ба оҳир расонда натавонист.

Ба таври кулӣ метавон гуфт, ки маликушшуаро Баҳор дар давраи истибдоди бистсола қисмати умдаи осори шеърӣ ва таълифоти илмӣ ва таҳқикии худро ба вуҷуд овард ва шояд меҳост ба ин тарик ҷои он зарарҳоеро, ки дар ин давр ба мардуми Эрон расида буд, пур қунад.

* * *

Дар таърихи 25-ӯми августи соли 1941 қӯшунҳои советӣ барои пеш кардани фашистҳои Германия аз Эрон, вориди Эрон шуданд. Даҳ ҳамон таъриҳ қӯшунҳои англisis низ аз ҷануб доҳили Эрон гардиданд. 16-ӯми сентябри соли 1941 шоҳ аз салтанат истеъло дод ва бо ҳатми даврони бистсолаи диктатурий хизматгорони ҳақиқии мардум, ки солҳо дар зинданҳо ва бадарғаҳо умр ба сар мебурданд, озод шуданд. Матбуоти демократӣ барои муддати кӯтоҳе ҳам бошад, тавонистанд бо озодии баён ҳоҳиш ва орзӯҳои мардумро дар саҳифаҳои худ инъикос намоянд.

Дар моҳи октабри соли 1941 „Ҳизби тӯдаи Эрон“ ташкил шуд ва коргарон ва дигар табақоти заҳматкаши эрониро барои мубориза бар зидди империализми хориҷӣ ва иртиҷои доҳили муташаккил соҳт. Ҳаракатҳои озодиҳоҳии миллӣ дар саросари Эрон авҷ гирифт ва адабиёт, ки вобастагии мустақим бо зиндагии иҷтимоӣ дорад, низ тараққӣ кард. Мавзӯъҳои рангоранг ва наъ ба наъ вориди шеъри форсӣ шуд. Шоирон ба мардум наздик шуданд ва ба забони мардум ва барои мардум шеър гуфтанд. Ашъори шоири боистеъдоди ҳаҷвавис—Муҳаммадалии Афроҷста дар ин давра дар байни тӯдаҳои мардум шӯҳрати хосе пайдо кард.

Маликушшуаро Баҳор дар ин давра беш аз ҳама ба масъалаҳои фалсафии ҳаёт машғул шуда, зиндагии гузаштаи худро бо диққат аз назар мегузаронад:

Дареғо, муддате к-андар сиёсат
Зи нодонӣ рахи шайтон гирифтам,
Зи соли бист то наzdикии шаст
Чавонӣ додаму хирмон гирифтам.

Ӯ аз зиндагии гузашта безор шуда ва сайъ мекунад як роҳи равшан ва тозае барои худ интихоб намояд:

Биё, то чаҳонро ба ҳам барзанем,
Бад-ин хору ҳас оташ андарзанем!
Аз ин тарзи бехуда як сӯ шавем,
Ба оини нав нақши дигар занем!

Маликушшуаро Баҳор дар замони ҷанги дуйӯми ҷаҳонӣ боз рӯзномаи „Навбаҳор“-ро интишор дода ва дар он як силсила мақолоти сиёсӣ ва иҷтимоӣ судманд навишт.

„Таърихи муҳтасари аҳзоби сиёсии Эрон“ низ аз таълифоти ин давраи Баҳор мебошад.

Баҳор дар ин давра муборизаи дерини худро ба муқобили империализм идома медиҳад ва ниҳоят акнун душманони ӯ монанди давраҳои пеш мустамликадорони русуанглис нестанд, балки империалистҳои Англияю Америка мебошанд.

Баҳор аз соли 1943, ки Анҷумани алоқаҳои маданияи Эрон бо Иттиҳо¹и Советӣ таъсис шуд, яке аз аъзоёни фаъоли он анҷуман буд. Дар соли 1946 раёсати нахустин Конгресси нависандагони Эронро ба уҳда гирифт (дар ин конгресс рафиқон Сурков, В. Инбер ва Додошзода низ иштирок доштанд).

Баҳор дар соли 1945 дар ҳайати намояндагии Эрон барои иштирок кардан дар ҷаҳони 25-солагии Республикаи Советии Озарбойҷон ба Боку рафт ва дар достони „Ҳадъяи Боку“ фирӯзиҳои бузурги қишвари социалистии советиро ҳарҷониба тасвир кард.

Баҳор пас аз бозгашт аз Боку суханрониҳо ва мақолаҳое дорад, ки пур аз рӯҳи некбинӣ ва эҳтиром нисбат ба Мамлакати Советӣ аст.

„Мо бояд бо ин ҳамсоя ва ин давлати азим, ки нажодҳои муҳталифро бо як қонуни ба ҳама баробар ба яқдигар муттаҳид карда ва онҳоро ба пешрафтҳои қалон ноил кардааст, ошно бошем, дӯст бошем ва яқдигарро ба хубӣ бишиносем“.

Ӯ дар бораи Ленин чунин мегӯяд:

„Ленин, ки ҳаққан таъриҳ вайро бо лақаби Бузург сутудааст, яке аз мардони бузурги ҷаҳонист, ки ба нуррат дар дунъё пайдо шуда, масдари корҳои бузурге гашта, ҳатти сайри таърихи башариро бо ҳаракат ва ироди ҳеш тағъир медиҳанд... Назарияи инқилобии марксизм-ленинизм метавонад бо зиндагии тӯдаҳои башарӣ мутобиқат карда ва як қувваи муғид ва ҳақиқӣ бошад“.

Маликушшуаро Баҳор дар давраи понздаҳӯми маҷлиси шӯрои миллий аз тарафи „Хизби демократи Эрон“ ба намояндагӣ интихоб шуд. Дар соли 1946 дар ҳукумати Қавомуссалтана вазiri маориф шуд, vale баядтар аз вазорат истеъло дод.

¹ „Ҷӯддоштҳои мусоифрати ман“. Маликушшуаро Баҳор, журнали „Паёми нав“, № 7, с. 1944.

Баҳор дар соли 1947 барои муолиҷаи маризи сил, ки бино ба гӯфтэи писари ў—Мехрдод Баҳор, ёдгори зиндони давраи диктатури буд, ба Швейцария рафт ва дар он ҷо ҷандин қасида гуфт. Пас аз як сол ў ба Эрон бозгашт ва барои хизмат дар роҳи сулҳ омода шуд.

* * *

„Бо камоли боварӣ метавон гуфт, ки дар таърихи сад соли охирӣ қишивари мо ҳеч воқеае, ҳатто иҶқилоби машрута ҳам, монанди ҳаракати сулҳ таваҷҷӯҳи миллати Эрон, аз он ҷумла ҳунармандони қишивари моро ба ҳуд ҷалб накардааст“¹.

Ҳаракати сулҳҷӯён, ки дар байни табакоти муҳталифи мардуми Эрон ба вуҷуд омад, бо муборизаи зидди империализми Англияю Америка омехта шуд ва бо ҳаракати сулҳҳоҳонаи тамоми мардуми ҷаҳон пайваста шуд. Метавон гуфт, ки ҳеч гоҳ муборизаи мардуми Эрон то ин андоза ҳарактери инсондӯстӣ ва интернационалистӣ нағирифта буд.

Ҷамъияти тарафдорони сулҳ дар Эрон дар моҳи июли соли 1950 бо сардории маликушшуаро Баҳор ташкил ёфт. Даҳҳо шоиру нависандагон, садҳо табибу омӯзгору устодони донишгоҳҳо ва садҳо ҳазор коргару дехқон, рӯҳонию савдогарон ба пайравии шоири бузурги ҳуд барои ҳифзи сулҳ омода шуданд (дар моҳи ноябр 1951 шумораи қасоне, ки дар Эрон дар зери даъватномаи Стокгольм имзо кардан, ба 1 миллиону 958 ҳазор қас расид).

Маликушшуаро дар поёни умри ҳуд ба қувваи бузурги ҳалқ аз сидки дил бовар кард ва ба ояндаи он умед баст. „Офтоби умри ман бар лаби бом аст. Он чи маро то қунун зинда нигаҳ дошта, умед ба ояндаи пуритихору босаодатест, ки ватани мо ва ҳамватаин² ман ҳоҳанд дошт. Гузаштаи мо сарду торик ва маъюскунанда бӯд, vale өяндаи шумо гарму дураҳшон ва умебахш аст. Ман чи набошам, чи бимонаму чи биравам, оянда аз шумо ва барои шумо ва дар интизори шумост. Шумо бояд зинда бимонед ва ҳуб зиндагӣ қунед. Зиндагии бидуни тарсу ҳигаронӣ, бегуруслагиу беморӣ, фориг аз зулму зӯрӣ ва эмин аз навмедио нокомӣ³.“

Маликушшуаро Баҳор монанди як дӯстдори ҳақиқии илм ва таъмдунни башарӣ Ҷътиқод дошт, ки „илм аз иҷтимоъ ҷудо нест“ ва барои ҳифзи илму маданияти инсоният ба шогирдони ҳуд дар донишгоҳ меғуфт: „Шумо мазҳари фарҳанги ояндаи мо ҳастед. Ҷанг осори маданияти ҷаҳонро ба нобудӣ мекашад. Шумо вазифадоред, ки аз фарҳанг посрорӣ қунед“⁴.

Баҳор медонист, ки дар воқеаҳои ҷаҳонӣ бетараф мондан мумкин нест. Вақте шунид, ки дар донишгоҳ байни тарафдорони сулҳ ва полиция задухӯрд шуда, писарашиб Мехрдод Баҳор ҳам ба ҳамлаи полиция дучор гардидаст, ўро табрик кард ва ба ёдаш овард, ки „мубориза бехатар нест“⁵.

Шакке нест, ки душманони Баҳор—душманони сулҳ ва зиндагӣ ором наменишастанд. Онҳо илова бар ин ки ҳар рӯз сулҳҷӯёни Эронро ҳабс ва бадарга мекарданд, дар аҳбороти радиои ҳуд низ ба ҷамъияти тарафдорони сулҳ тӯҳматҳо мезаданд.

¹ Журнали „Қабӯтари сулҳ“, № 21, 22, с. 1952, саҳ. 5—6.

² Паёми маликушшуаро ба иштироккунандагони митинги сулҳ. Рӯзномаи „Маслиҳат“, № 22, с. 1951.

³ Паёми Баҳор ба донишҷӯёни донишгоҳи Техрон. Рӯзномаи „Маслиҳат“, № 216, с. 1952.

⁴ Рӯзномаи „Маслиҳат“, № 216, с. 1952.

Баҳор ин тӯҳматҳоро мешунавид ва бо матонат мегуфт, ки „ин тӯҳматҳо моро аз роҳе, ки бо сари пирӣ интихоб кардаем боз наҳоҳанд дошт. Чӣ ифтихоре бузургтар аз ин, ки бақияи умри каму беши худро дар роҳи ҷилавғири аз инҳидоми ҷаҳон ва ҷаҳониён масруф ҳоҳам дошт“¹.

Душманони сулҳ шоири солхӯрдаро, ки дар оташи таб месӯҳт, дучори танғастӣ ва мӯҳтоҷӣ карданд. Мехрӯд Бахор бо ҳашму ранчиши фавқулъолда мегӯяд: „Онон, ки аз раҳбарии падарам бар ҷамъияти сулҳ воҳима доштанд, гӯё меҳостанд зудтар шарри ўро кам қунанд, ё ин ки дар таҳти фишори молӣ ўро водор ба истеъло намоянд. Аммо роҳе, ки падарам интихоб карда буд, роҳи муздурии кироя наайд, роҳи сулҳу озодии миллат буд“².

Маликушшуаро Бахор мувоғики пешниҳоди дӯйӯмин Конгресси сулҳи ҷаҳонӣ ба узви шӯрои олии сулҳи ҷаҳонӣ интихоб шуд.

Бахор дар солҳои охири умраш осори классикҳои марксизм-ленинизмро бо диккат ва дилбастагии маҳсусе мутолия мекард ва дар бораи роҳе, ки бояд ҳалқи Эрон интихоб қунад, ҳамеша бо дигарон сӯҳбат мекард. Ў мӯътакид буд, ки бояд ҳалқи Эрон низ роҳи ҳалқҳои озодшударо бипаймояд.

Маликушшуаро эҳсосоти олии сулҳҳоҳонаи худро ба шакли қасидаи машҳури „Ҷӯғзи ҷанг“ дароварда, нисори мардуми Эрон кард ва бо ин шоҳкори санъат дафтари панҷоҳ соли шоирии худро пӯшонд. Мо дар сатрҳои ин асар мебинем, ки ҷӯғзи ҷанг дар пеши пои қабӯтари сулҳ ҷон месупорад.

Бахор дар охирии рӯзҳои зиндагӣ, ба табдорӣ ва ранҷурии худ нигоҳ накарда, мегуфт: „Ба хотири сулҳ алам (байрак) ба душ ҳоҳам гириф: ва дар кӯчаҳою хиёбонҳо ба роҳ ҳоҳам афтод“³.

Вай аз бистари беморӣ паёмҳои пуршӯру фаромӯш нашудани худро ба сулҳдӯстони ҷаҳон мефиристод:

— Дӯстони азиз, умеди ман рӯз ба рӯз кувват мегирад, ки пирӯзӣ ҳама ҷо бо мост. Агар ҳам ман набошам, шумо дар пирӯзии ниҳонии сулҳ бар ҷанг ҷаҳон бигиред⁴. Ва дар ҳоле, ки замзама мекард:

Бахори табъи ман шукуфта шуд ҷун ман,
Мадехи сулҳ гуфтаму санои ў⁵

бо оромиши хотир ва бо як лабҳанди пурмаънои файласуфона дар таърихи 21 апрели соли 1951 ба ҳоби абад фурӯ рафт.

Бахор ба Пушкин хитобан мегуяд:

Наёфт умри ту бо рӯзи мурданат поён,
Кунун бувад саду панҷоҳ солат, эй Пушкин!⁶

Шакке нест, ки умри ҳуди Бахор низ бо таърихи маргаш поён наёфт. Маликушшуаро аз рӯи тасдиқи аксарияти адабиётшиносон ва шоирони муосираш бузургтарин шоири ҷандин асри охири Эрон аст ва шубҳае нест, ки „Бахор, кори Бахор ва гуфтори Бахор аз ин пас дар таърихи адабиёти Эрон ҷои ҳосе ҳоҳад дошт“⁷.

¹ Рӯзномаи „Маслиҳат“, № 216, с. 1952.

² Мехрӯд Бахор, журнали „Ковиён“, № 24, с. 1951.

: Рӯзномаи „Маслиҳат“, № 78.

⁴ Паёми Бахор ба нахустин маҷмӯи умумии тарафдорони сулҳ. Рӯзномаи „Рахо“, № 255, с. 1951.

⁵ Девони Бахор, сах. 734.

⁶ Сайд Нафисӣ, журнали „Ковиён“ № 24, с. 1951.